



## Corsican (corsu)

### Ritratti introduttive

Segnu di a croce

In u nome di u babbu, è di u figliolu, è di u Spìritu Santu.

Amen

Salutazione

A grazia di u nostru Signore  
Għjesu Cristu, È l'amore di Diu, E  
a cummone di u Spìritu Santu  
esse cun voi tutti.

È cù u vostru spiritu.

Attu penitenziale

Fratelli fratelli (Fratelli è Sorelle),  
ci ricunnisciute Our Pins, E cusì  
preparate noi stessi per celebrà i  
misteri sacri.

Mi cunfessu di Diu Omnipotente È  
à tè, i mo fratelli è surelle, chì  
aghju assai peccatu, In i mo  
pinsamenti è in e mo parole, In  
ciò chì aghju fattu è in ciò chì  
aghju fiascatu di fà, à traversu a  
mo culpa, à traversu a mo culpa,  
attraversu a mo culpa più  
preghiera; dunque vi scurdate  
benedetta maria sempre vèrgine,  
Tutti l'àngħjuli è i Santi, È voi, i  
mo fratelli è surelle, Pregà per mè  
à u Signore u nostru Diu.

Diu Ommighty Diu hè pietà di noi,  
Perdona i nostri peccati, è ci porta  
à a vita eterna.

## Tajik (тоҷикӣ)

### Рӯйҳои муқаддима

Аломати салиб

Ба исми Падар, ва Писар ва  
Писари Рӯҳулқудс.

Омма

Салом

Файзи Худованди мо Исои Масех,  
Ва муҳаббати Худо, ва Ширкати  
Рӯҳулқудс бо ҳамаи шумо бошед.

Ва бо рӯҳи худ.

Санади Қитъа

Эй бародарон ва хоҳарон), биёед  
гуноҳҳои худро эҳтиром кунем,  
Ва худро барои ҷашн гирифтани  
асори муқаддас.

Ман ба Худои Қодир иқрор  
шудам ва ба шумо, бародарону  
хоҳарон! ки ман гуноҳ кардам  
Дар фикрҳои ман ва ба суханони  
ман, Ман дар он ҷизе ки ман  
кардаам ва дар он коре кардаам,  
тавассути айби ман, тавассути  
айби ман, тавассути гуноҳи  
саҳттарин ман; Аз ин рӯ, ман  
Марям Марямро, ки бокира ва  
бокира пур карда бошам, ҳамаи  
фариштагон ва муқаддасон ва  
шумо, бародарону хоҳаронам,  
Барои ман ба Худованд Худои мо  
дуо гӯем.

Бигзор Худои Қодир ба мо бар  
мо раҳм оварад, Гуноҳони моро  
бубахшед, ва моро ба зиндагии  
абаллӣ оварем.

## Corsican (corsu)

Amen

Kyrie

**Signore, avè misericordia.**

Signore, avè misericordia.

**Cristu, anu misericòrdia.**

Cristu, anu misericòrdia.

**Signore, avè misericordia.**

Signore, avè misericordia.

Gloria

Gloria à Diu in u più altu, è in a terra di a Terra à a ghjente di a bona vuluntà. Ti sguassemu, Ti benedica, ti adoremu, glurifichemu, Vi daraghju grazie per a vostra grande gloria, Signore Diu, rè Celestinale, O Diu, Babbu Onnipotente. Signore Ghjesù Cristu, solu figliolu principia, Signore Diu, l'asch di Diu, figliolu di u babbu, ti caccià i peccati di u mondu, Hè misericordia di noi; ti caccià i peccati di u mondu, riceve a nostra preghiera; Sì pusatu à a manu diritta di u babbu, Media di noi. Per voi solu sò u Santu, Solu sì u Signore, sì solu sò i più altu, Ghjesù Cristu, Cù u Spìritu Santu, In a gloria di Diu u babbu. Amen.

Recullà

Preghjemu.

Amen.

Liturgia di a parolla

## Tajik (тоҷикӣ)

Омма

Kyreie

**Худовандо, раҳм кун.**

Худовандо, раҳм кун.

**Масех, марҳамат кун.**

Масех, марҳамат кун.

**Худовандо, раҳм кун.**

Худовандо, раҳм кун.

Сервоз

Подшоҳи Худоро дар баландтаринҳо, ва сулху осоиши руи замин ба одамони некирода. Мо туро ситоиш мекунем, шуморо баракат медиҳем, туро мепарастем, туро ҷалол медиҳем, барои ҷалоли бузурги ту шукр мегӯем, Худованд Худо, Подшоҳи осмонӣ, Худоё, Падари Қодир. Худованд Исои Масех, Писари ягоназод, Худованд Худо, Барраи Худо, Писари Падар, гуноҳҳои ҷаҳонро мебардорӣ, бар мо раҳм кун; гуноҳҳои ҷаҳонро мебардорӣ, дуои моро қабул кунед; шумо дар тарафи рости Падар нишастаед, бар мо раҳм кун. Зоро ки танҳо Ту муқаддас ҳастӣ, Ту танҳо Худованд ҳастӣ, танҳо Ту Таоло Таоло ҳастӣ, Исои Масех, бо Рӯҳулқудс, дар ҷалоли Худои Падар. омин.

Ҷамъ кардан

**Биёед дуо кунем.**

омин.

Литурги калима

<u>Corsican (corsu)</u>	<u>Tajik (тоҷикӣ)</u>
Prima lettura	Аввал хондани аввал
A parolla di u signore.	Каломи Худованд.
Grazie à Diu.	Худоро шукр.
Salmu di rispettu di	Забурии ўом
Seconda lettura	Хониши дуввум
A parolla di u signore.	Каломи Худованд.
Grazie à Diu.	Худоро шукр.
Vangelu	Инчил
<b>U Signore sia cun voi.</b>	<b>Худованд нигахбонатон бошад.</b>
È cù u vostru spiritu.	Ва бо рӯҳи худ.
<b>Una lettura da u Santu Vangelu</b> secondu u N.	<b>Хониши Инчили муқаддас</b> <b>мувофиқи Н.</b>
Gloria à tè, O Signore	Пок бар ту, эй Худованд
<b>U Vangelu di u Signore.</b>	<b>Инчили Худованд.</b>
LORIE TOPU, Signore, Ghjesù Cristu.	Ҳамду сано бар Ту, эй Худованд Исои Масех.
Prufessiunale di a Fede	Беҳри имон
Credu in un Diu, u babbu Omnipotente, Produttore di u Celu è a Terra, di tutte e cose visibili è invisibili. Credu in un Signore Ghjesù Cristu, u solu figliolu di Diu, natu di u babbu prima di tutte l'età. Diu Di Diu, Luce da luce, Diu veru da u veru Diu, Beneden, micca fattu, consubstanciale cù u Babbu; attraversu ellu tutte e cose sò stati fatte. Per noi i so è per a nostra salvezza hè falata da u celu, è da u Spìritu Santu era Incarnatu di a Vergine Maria, è diventò omu. Per u nostru vellutu chì era cruciduratu in Pontius Pilatu, Soffrò a morte è hè stata enterrata, è rosa torna à u terzu	Ба як Худо бовар дорам, Падари Қодири Мутлақ, оғаринандай осмону замин, аз ҳама чизҳои намоён ва ноаён. Ман ба як Худованд Исои Масех имон дорам, Писари ягоназоди Худо, пеш аз ҳама аз Падар таваллуд шудааст. Худо аз Худо, Нур аз нур, Худои ҳақиқӣ аз Худои ҳақиқӣ, зоидашуда, оғарида нашуда, бо Падар пайваста; ба воситаи Ӯ ҳама чиз ба вучуд омадааст. Барои мо одамон ва барои начоти мо Ӯ аз осмон фуруд омад, ва бо Рӯҳулқудс аз Марями бокира таҷассум ёфт, ва одам шуд. Ба хотири мо Ӯ зери дасти Понтиюс Пилотус маслуб карда шуд, ба марг дучор шуд

## Corsican (corsu)

ghjornu in cunfurmità cù l'Scritture. Hà ascesu in u celu è hè assittatu à a manu diritta di u babbu. Ellu vene di novu in gloria per ghjudicà a vita è i morti è u so regnu ùn averà micca fine. Credu in u Spìritu Santu, u Signore, u Signore, u Signore, u ron di a vita, chì procede da u babbu è u figliolu, Quale cù u babbu è u Figliolu hè aduatamente è glubatu, chì hà parlatu attraversu i prufeti. Credu in una sola chjesa, catolica è apostolica. A cunfissu un battesimu per u pardonu di i peccati è aghju aspettu à a risurrezzione di i morti è a vita di u mondu à vene. Amen.

## In casa

### Preghiera universale

**Pregemu à u Signore.**

Signore, sente a nostra preghiera.

## Liturgia di l'Euchariu

### AFFERTITURA

Beatu sia Diu per sempre.

**Prega, partalli (I Fratelli è Sorelle), chì u mo sacrificiu è u vostru Pò esse accettabile à Diu, u babbu ammighty.**

Chì u Signore accetta u sacrificiu à e vostre mani Per u elogiu è a gloria di u so nome, Per u nostru

## Tajik (тоҷикӣ)

ва ба хок супурда шуд, ва дар рӯзи сеюм аз нав барҳост мувофиқи Навиштаҳо. Ӯ ба осмон сууд кард ва дар тарафи рости Падар нишастааст. Ӯ боз дар ҷалол ҳоҳад омад ба зиндагон ва мурдагон доварӣ кунад ва салтанати вай интиҳо наҳоҳад буд. Ман ба Рӯҳулқудс, Ҳудованд, ки ҳаётбахш, имон дорам, ки аз Падар ва Писар мебарояд, ки назди Падар ва Писар саҷда ва ҷалол меёбад, ки ба воситаи анбиё сухан рондааст. Ман ба як Калисои муқаддас, католикӣ ва апостолӣ бовар дорам. Ман як таъмидро барои омурзиши гуноҳҳо эътироф мекунам ва ман интизори эҳёи мурдагон ҳастам ва зиндагии охират. омин.

Саломатӣ

Дуои универсалӣ

**Мо ба Ҳудованд дуо мекунем.**

Парвардигоро, дуои моро бишнав.

**Литургē аз Euchchist**

Пешниҳод

Худоро то абад муборак бод.

**Дуо кунед, бародарон ва ҳоҳарон, ки курбони ману ту метавонад дар назди Ҳудо мақбул бошад, Падари бузургвор.**

Ҳудованд қурбонии дасти шуморо қабул кунад барои ҷалол ва ҷалоли номи Ӯ, ба манфиати

### Corsican (corsu)

bonu è u bonu di tutta a famiglia  
santa.

Amen.

Preghiera eucarista

**U Signore sia cun voi.**

È cù u vostru spiritu.

**Alzate i vostri cori.**

Li alzemu finu à u Signore.

**Andemu à ringrazià u Signore di u  
nostru Diu.**

Hè ghjustu è ghjustu.

Santu, Santu, Santu Soru Diu di  
Diu. U celu è a Terra sò pieni di a  
vostra gloria. Hosanna in u più  
altu. Benedettu hè quellu chì  
vene in u nome di u Signore.  
Hosanna in u più altu.

**U misteru di a fede.**

Proclamemu a vostra morte, O  
Signore, è professate a vostra  
risurrezione Finu à vultà di novu.  
O: Quandu manghjemu stu pane  
è beie sta tazza, proclamemu a  
vostra morte, O Signore, Finu à  
vultà di novu. O: Salvateciamu,  
Salvatore di u mondu, Per a  
vostra croce è a risurrezione  
Avete stabilitu liberu.

Amen.

Ritu di cummunione

À u cumandamentu di u  
Salvadore è furmatu da  
l'insignamentu divinu, andemu à  
dì:

### Tajik (тоҷикӣ)

мо ва некии тамоми Калисои  
муқаддаси ӯ.  
омин.

Дуои Эвхаристӣ

**Худованд нигахбонатон бошад.**  
Ва бо рӯҳи худ.

**Дилҳои худро баланд кунед.**

Мо онҳоро ба сӯи Худованд  
мебардорем.

**Биёед ба Худованд Худои худ  
шукр гӯем.**

Ин дуруст ва одилона аст.

Қуддус, муқаддас, муқаддас  
Худованд Худои лашкарҳо.  
Осмону замин аз ҷалоли Ту пур  
аст. Ҳосанна дар баландтарин.  
Хушо касе ки ба исми Худованд  
меояд. Ҳосанна дар  
баландтарин.

**Сирри имон.**

Мо марги Туро эълон мекунем,  
эй Худованд, ва ба эҳёи худ  
эътироф кунед то боз омадан. Ё:  
Вақте ки мо ин нон меҳӯрем ва  
ин коса менӯшем, Мо марги Туро  
эълон мекунем, эй Худованд, то  
боз омадан. Ё: Моро начот дех,  
Начотдиҳандай ҷаҳон, зоро ки ба  
салиб ва эҳёи ту шумо моро озод  
кардед.

омин.

Маросими ҷамъомад

**Бо фармони Начотдиҳанда ва бо  
таълимоти илоҳӣ ташаккул  
ёфтааст, мо ҷуръат дорем  
бигӯем:**

### Corsican (corsu)

U nostru Babbu, chì l'arti in u celu, Senza suluzione sia u to nome; U to regnu vene, ti sarà fatta à voi nantu à a Terra cum'è hè in celu. Da noi stu ghjornu u nostro pane di ogni ghjornu, È pardunate i nostri tappi, Cum'è noi pardunemu quelli chì si passanu contru à noi; è ci porta micca in tentazione, ma purtaci da u male.

**Spalla noi, Signore, preghieremu,  
di ogni malu, cconde  
graziamente a pace in i nostri  
ghjorni, chì, da l'aiutu di a vostra  
misericordia, Pudemu esse  
sempre liberi da u peccatu è  
sicuru di tutti i distressi, Mentre  
aspittemu a speranza benedetta  
è a vene di u nostro Salvadore,  
Għjesù Cristu.**

Per u Regnu, U putere è a gloria  
sò di voi avà è per sempre.

**U Signore Ghjesù Cristu, chì hà  
dettu à i vostri apostles: Pace ti  
lasciu, a mo pace ti dugnu,  
cercate micca nantu à i nostri  
peccati, Ma nantu à a fede di a  
vostra chjesa, è a concurdà a so  
pace è a so unità in cunfurmità cù  
a vostra vuluntà. Chì campanu è  
regnu per sempre è mai.**

Amen.

**A pace di u Signore sia cun voi  
sempre.**

**È cù u vostru spiritu.**

### Tajik (тоҷикӣ)

Падари мо, ки дар осмон аст, исми Ту муқаддас бод; Малакути ту биёяд, иродай ту ба амал ояд дар замин, чунон ки дар осмон аст. Имрӯз нони ҳаррӯзаи моро ба мо дех, ва гуноҳҳои моро биёмуз, чунон ки мо онҳоеро, ки бар зидди мо таҷовуз меқунанд, мебахшем; ва моро ба васваса наандоз, балки моро аз бадӣ раҳо кун.

**Худовандо, моро аз ҳар бадӣ  
раҳо кун, дар айёми мо сулху  
осоиш ато кун, ки ба ёрии  
раҳмати ту, мо метавонем  
ҳамеша аз гуноҳ озод бошем ва  
аз ҳама мусибат эмин, ки мо  
умеди муборакро интизорем ва  
омадани Начотдиҳандай мо Исои  
Масех.**

Барои салтанат, кувва ва шухрат  
аз они туст ҳоло ва то абад.

**Худованд Исои Масех, ки ба  
расулони ту гуфт: Саломатро  
тарк меқунам, осоиштагии худро  
ба ту медиҳам, ба гуноҳҳои мо  
нигоҳ накун, балки бар имони  
калисой шумо, ва бо лутфу  
марҳамат ба вай сулҳу ваҳдат  
ато фармоед мувофиқи хоҳиши  
шумо. Ки то абад зиндагӣ  
меқунанд ва ҳукмронӣ  
меқунанд.**

омин.

**Саломатии Худованд ҳамеша бо  
шумо бод.**

**Ва бо рӯҳи худ.**

## Corsican (corsu)

**Ci offre un altro u signu di a pace.**

Agnellu di Diu, ti caccià i peccati di u mondu, Media di noi. Agnellu di Diu, ti caccià i peccati di u mondu, Media di noi. Agnellu di Diu, ti caccià i peccati di u mondu, concede a paci.

**Eccu l'agnellu di Diu, li eccu quellu chì si piglia i peccati di u mondu. I beati sò quelli chjamati à a cena di l'agnellu.**

Signore, ùn sò micca degnu chì duvete entre in u mo tettu, Ma solu dì a parolla è a mo anima sarà guarita.

**U corpu (sangue) di Cristu.**

Amen.

**Preghjemu.**

Amen.

**Ritritti cunclusi**

Benedizione

**U Signore sia cun voi.**

È cù u vostru spiritu.

**Diu Diu Diu ti Benedica, U babbu, è u figliolu, è u Spìritu Santu.**

Amen.

Licenziamentu

**Andate, a massa hè finita. O: vai è annunziate u Vangelu di u Signore. O: Andate in pace, glurificendu u Signore per a vostra vita. O: vai in pace.**

## Tajik (тоҷикӣ)

**Биёед ба якдигар аломати сулҳро пешкаш кунем.**

Барраи Худо, ту гуноҳҳои ҷаҳонро мебардорӣ, бар мо раҳм кун. Барраи Худо, ту гуноҳҳои ҷаҳонро мебардорӣ, бар мо раҳм кун. Барраи Худо, ту гуноҳҳои ҷаҳонро мебардорӣ, ба мо сулҳато кун.

**Инак Барраи Худо, инак, касе ки гуноҳҳои ҷаҳонро мебардорад. Ҳуаш онҳое ки ба зиёфати Барра даъват шудаанд.**

Худовандо, ман сазовор нестам ки ба зери боми ман дароед, балки фақат қаломро бигӯ, ва ҷонам шифо ҳоҳад ёфт.

**Бадани (Хуни) Масех.**

омин.

**Биёед дуо кунем.**

омин.

**Рейсҳои ба итмолом расмӣ**

Баракат

**Худованд нигаҳбонатон бошад.**

Ва бо рӯҳи худ.

**Худованди бузург нигаҳбонатон бошад, Падар, Писар ва Рӯҳулқудс.**

омин.

**Аз кор озод кардан**

**Пеш равед, Масса ба охир расид. Ё: Бирав ва Инчили Худовандро эълон кун. Ё: Ба саломатӣ бирав, Худовандро бо ҷони худ ҳамду сано хон. Ё: Ба саломат биравед.**

Corsican (corsu)

Grazie à Diu.

Tajik (тоҷикӣ)

Худоро шукр.

[massineverylanguage.com](https://massineverylanguage.com)

© 2022 Copyright Calgorithms LLC